

**МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ
ДАРСХОИ ВЕБИНАР ВА ФОРУМ БО
ИСТИФОДА АЗ ВОСИТАХОИ
РАҚАМИЙ ДАР ТАҲСИЛОТИ
ФОСИЛАВӢ**

**МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАНЯТИЙ ПО ВЕБИНАРУ И
ФОРУМУ В ДИСТАНЦИОННОМ
ОБРАЗОВАНИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

**CONDUCT OF PRACTICAL
LESSONS USING DIGITAL TOOLS IN
THE FORM OF DISTANCE
EDUCATION**

Бобоҷонова Назира Иномҷоновна, номзади илмҳои таърихи ДПДТТ ба номи М.С.Осими дар шаҳри Хуҷанд; **Исомаддинова Раънохон Мирзоҳамдамовна,** номзади илмҳои физика – математикам ДПДТТ ба номи М.С.Осими дар шаҳри Хуҷанд(Тоҷикистон, Хуҷанд)

Бободжанова Назира Иномҷоновна, кандидат исторических наук ПИТТУ имени М.С.Осими в г. Худжанд; **Исомаддинова Раънохон Мирзоҳамдамовна,** кандидат физико-математических наук ПИТТУ имени М.С.Осими в г. Худжанде (Таджикистан, Худжанд)

Bobojonova Nazira Inomjonovna, Candidate of Historical Sciences PITTU named after acad. M. Osimi in Khujand, E-mail: naziron74@mail.ru
Isomaddinova Ranohon Mirzohamdamomna, Candidate of Physical and Mathematical Sciences PITTU named after acad. M. Osimi in Khujand

Калидвоҷаҳо: таҳсилоти фосилавӣ, вебинар, форум, асбоби рақамӣ, технологияҳои интерактивӣ, таҳсилоти синхронӣ, таҳсилоти асинхронӣ, таҳсилоти омехта

Мақсади асосии таҳсилоти фосилавӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ ин баланд бардоштани самаранокии фаъолияти таълимии донишиҷӯён тавассути истифодаи воситаҳои технологияҳои иштилоотию коммуникатсионӣ ва баланд бардоштани сифати тайёр намудани мутахассисон тавассути ташкили системаи идоракуни таълим ва худомӯзии донишиҷӯён мебошад. Истифодаи технологияҳои рақамӣ дар таҳсилоти фосилавӣ ва ҷорӣ намудани онлайн-таҳсилот, ворид шудани шакли нави таълим ба монанди вебинар ва форумҳо фаъолияти омӯзгорро ба мушкилиҳо дучор намуд, ки он бо тарзи гузаронидани дарсҳо тариқи онлайн, набудани малака, усулҳои ташкили дарс вобаста аз намуди машгулиятҳо дар онлайн-формат, маводҳои методӣ бо назардошти хусусиятҳои таҳсилоти фосилавӣ вобаста мебошад. Дар ин вазъият зарурияти пайдо намудани иртибот дар низоми омӯзгор-донишҷӯ, апробатсияи технологияҳои нави педагогӣ ба миён омад. Дар мақола муфассал оид ба методикаи ташкили ва гузаронидани дарсҳои фосилавӣ ба намуди вебинар ва форумҳо дар Дошикадаи политехникии Дошигоҳи техникии Тоҷикистон баноми академик М.С.Осими дар шаҳри Хуҷанд тавсиф карда шудааст.

Ключевые слова: дистанционное образование, вебинар, форум, цифровые инструменты, интерактивные технологии, синхронное обучение, асинхронное обучение, смешанное обучение.

Основной целью дистанционного образования в учреждениях высшего профессионального образования является повышение эффективности образовательной деятельности студентов за счет использования информационно-коммуникационных технологий и повышение качества подготовки специалистов за счет создания системы управления образованием и самостоятельной работой студентов. Использование цифровых технологий в дистанционном образовании и внедрение онлайн-обучения, внедрение новых форм обучения, таких как вебинары и форумыбросили вызов деятельности преподавателя, что связано со способом проведения уроков онлайн, отсутствием навыков, методами организации уроков в зависимости от типа обучения в онлайн-формате, методическими материалами с учетом особенностей дистанционного образования. В этой ситуации возникла необходимость поиска связи в системе учитель - ученик, апробации новых педагогических технологий. В данной статье подробно описана методика организации и проведения дистанционных занятий в форме вебинаров и форумов в Политехническом институте Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими в городе Худжанде.

Keywords: distance education, webinar, forum, digital tools, interactive technologies, synchronous learning, asynchronous learning, blended learning.

The main goal of distance education in institutions of higher professional education is to increase the efficiency of students' educational activities through the use of information and communication technologies and to improve the quality of training specialists by creating a system for managing education

and independent work of students. The use of digital technologies in distance education and the introduction of online learning, the introduction of new forms of learning such as webinars and forums have challenged the activities of the teacher, which is associated with the method of conducting online lessons, lack of skills, methods of organizing lessons depending on the type of learning in an online format, methodological materials taking into account the features of distance education. In this situation, there was a need to find a connection in the teacher-student system, testing new pedagogical technologies. This article describes in detail the methodology for organizing and conducting distance learning in the form of webinars and forums at the Polytechnic Institute of the Tajik Technical University named after Academician M.S. Osimi in Khujand.

Рушди системаи таҳсилот яке аз паҳлухои муҳимтарини сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва дар ин росто таҳсилоти фосилавӣ ҳамчун ҷузъи муҳимми нақшай стратегии рушди мактабҳои олий дониста мешавад.

Мақсади асосии таҳсилоти фосилавӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ин баланд бардоштани самаранокии фаъолияти таълимии донишҷӯён тавассути истифодаи воситаҳои технологияҳои иттилоотию коммуни- катсионӣ ва баланд бардоштани сифати тайёр намудани мутахассисон тавассути ташкили системаи идоракуни таълим ва худомӯзии донишҷӯён мебошад [1].

Дар ҷамъияти имрӯза истифодаи технологияҳои таълимии фосилавӣ дар раванди таълим тақозои замон аст. Талабот ба шакли фосилавии таълим ҳар чӣ бештар дар таҳсилоти олии касбӣ зиёд гашта дар низоми таҳсилоти бефосила нақши он назаррас аст.

Мутахассисон муайян кардаанд, ки аз ҷиҳати иқтисодӣ нисбат ба шакли рӯзонаи таҳсил самаранокии таҳсилоти фосилавӣ баланд мебошад. Файр аз ин, ҷунин шакли таҳсил демократӣ буда, дар он шаҳс метавонад бо ҳароҷоти нисбатан қами моддӣ соҳиби касб гардад, сатҳи таҳассуснокии худро баланд бардорад, сатҳу сифати фаъолияти касбии худро тағиیر дихад, маълумоти худро бо соҳаҳои нави дониш пурра намояд ва файра.

Таҳсилоти фосилавӣ раванди робитаи мутақобилаи донишҷӯ ва омӯзгор дар фосила бо истифодаи технологияҳои телекоммуникатсионӣ мебошад. Дар ин шакли таҳсил ҳадафи асосӣ нигоҳ доштани тамоми компонентҳои ба таҳсилоти анъанавӣ ҳос ба шумор меравад. Таҳсилоти фосилавӣ машгулиятҳои аудиторӣ ва кори мустақилонаи донишҷӯро дар бар мегирад.

Машгулиятҳои аудитории донишҷӯён бо роҳбарии омӯзгор иҷро гардида дорои ҷунин ҳусусиятҳо мебошад:

- дар гурӯҳҳои академӣ, тибқи ҷадвал иҷро карда мешавад;
- аз рӯи супоришиҳои гурӯҳӣ иҷро карда мешавад;
- истифодаи технологияҳои муосирӣ таълимиро дар бар мегирад;
- дар баробари он кори мустақилонаи донишҷӯ иҷро карда мешавад;
- ташаккули асосан ҷунин салоҳиятҳои фанро ба монанди «дониши» ва «татбиқ» таъмин менамояд.

Дар адабиёти муосир ҷабҳаҳои зерини онлайн-таҳсилот ба монанди муаммо ва дурнамои таҳсилоти фосилавӣ; бартарӣ ва норасогии шакли фосилавии таҳсилот; сатҳи омодагии омӯзгорон ва донишҷӯён ба онлайн-таҳсил дарҷ гардидааст [12].

Оиди усули таълимии фанҳои риёзи - техникӣ [1], [2], истифодаи амсиласозии компьютерӣ [3], [4], [5], [6] дар равандай таълим дар асарҳои муҳаққиқони тоҷик ба назар мерасанд. Дар асарҳо онҳо оиди баланд бардоштани сифати таълим бо истифода аз воситаҳои техникӣ, усули фаъолияти таълим ва истифодаи барномаҳои компьютерӣ дар раванди таълим баррасӣ гардидаанд.

Ҳавасмандии донишҷӯро дар онлайн – таҳсил ҷунин омилҳо ба монанди баланд намудани сатҳи интерактивии машгулиятҳо, ҷандирӣ ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як донишҷӯ аз тарафи омӯзгор, шавқи омӯзгор ба таълим додан, нигоҳ доштани алоқаи тарафайн бо донишҷӯён таъмин мекунад.

Таҳсилоти фосилавӣ – ин амалисозии раванди таълим байни омӯзгор ва донишҷӯ, новобаста аз масофа, маҳалли зист ва иштироки бевоситаи онҳо бо нигоҳдошти ҳамаи компонентҳои мавҷудаи таълимӣ тавассути воситаҳои техникию интерактивии маҳсус ва интернет-технологияҳо мебошад. Яъне ин намуди таҳсилот метавонад таҳсилоти анъанавиро, ки дар он маъмулан омӯзгор ва донишҷӯ бевосита дар як синфхона қарор мегиранд, иваз намояд.

Вобаста ба шакли робитаи таълимии омӯзгор ва донишҷӯ 3 варианти амалисозии таҳсилоти фосилавӣ вучуд дорад:

- таҳсилоти синхронӣ;
- таҳсилоти асинхронӣ;
- таҳсилоти омехта.

Таҳсилоти фосилавии синхронӣ – ин шаклест, ки омӯзгор ва донишҷӯ дар як вақт ба раванди таълим ҷалб карда мешаванд. Ба ин мисол шуда метавонад – вебинар, видеоконференсия (Skype, Zoom ва ғ.), онлайн-чат. Яъне ҳамаи иштирокчиён дар як фазои виртуалий қарор гирифта, мубодилаи маълумот ва афкор меқунанд. Бартарии ин шакл дар он аст, ки мубодилаи зиндаи иштирокчиён дар вақти реалий баргузор мегардад. Ҷиҳати манфии ин шакл пойбанди вақт ва омӯзгори муайян будан ва зарурати ҷамъ шудани гурӯҳ мебошад.

Таҳсилоти фосилавии асинхронӣ – шаклест, ки равобити донишҷӯ ва омӯзгор аз вақти муайян вобастагӣ надорад. Мисол: почтаи электронӣ, курсҳои электронии пешакӣ омодашуда, блог, видеомаводҳои омӯзиши. Одатан омӯзгор маводҳои омӯзиширо таҳия ва омода менамояд ва донишҷӯён бошанд, ба онҳо дастрасӣ пайдо намуда, дар вақти барояшон мувофик меомӯзанд. Яъне, ҷадвали дарсӣ ба вақту соати муайян вобастагӣ надорад, ҳар кас дар вақти барои худ муносиб маводҳои таълимиро меомӯзад ва ҷамъ намудани гурӯҳ дар вақти муайян зарурат надорад. Чунин намуди таҳсил барои ҳамаи донишҷӯён дар дилҳоҳ минтақаи дунё дастрас аст. Ҷиҳати манфии ин шакл: омодасозии маводҳои таълимиӣ дар шакли электронӣ, ки заҳмати зиёд ва маҳорати баландро талаб меқунад, ҳарид ва ё иҷораи таъминоти барномавии маҳсус, ҳариди серверҳо, домен ва хати алоҳидаи интернет ва ғ.

Таҳсилоти фосилавии омехта – ин омехтагии таҳсилоти фосилавии синхронӣ ва асинхронӣ мебошад. Масалан 2-вебинар дар як ҳафта аз рӯйи ҷадвали дарсӣ ва дастрасӣ ба кабинети инфириодии донишҷӯ, ки он ҷо маводи лексионӣ, видеомаводҳои таълимиӣ, тестҳо ва ҳалли маъалаҳо дар лабораторияҳои виртуалий ҷойгир карда шудаанд. Дар чунин ҳолат, самаранокии омӯзиши метавонад нисбат ба таҳсилоти рӯзона низ баландтар бошад [2].

Чунонки дар боло зикр шуд, дар таҳсилоти фосилавӣ дар умум барои донишҷӯ вақти озоди омӯзиш дода мешавад, vale ин маъни онро надорад, ки фосилаи вақт низ бемахдуд аст. Бояд қайд кард, ки барои таҳсилоти фосилавӣ низ нақшаи муайяни таълим ва фосилаи муайяни таҳсил вучуд дорад, ки аз ҷониби омӯзгор ва шуъбаи таҳсилоти фосилавии муассисаи таълимиӣ ҷиддӣ назорат мешавад.

Дар таҳсилоти фосилавӣ (ТФ), ҳамкории педагогии байни донишҷӯён ва устод ниҳоят паст мебошад, зеро одатан он тавассути омӯзиши гиперматн ё маводи таълими аз тарафи устод сабт ё чоп кардашудаи ё тарики форум ва вебиранҳо ба вучуд меояд [3].

Ҳамкории педагогиро байни устод ва донишҷӯро дар таҳсилоти фосилавӣ тарики видеолексияҳо ва вебинарҳо ғанӣ кардан мумкин аст. Вақте ки муаллимони баландихтисос дар таҳияи видео-лексияҳо ва гузаронидани вебинарҳо иштирок меқунанд, таъсири мусбии истифодаи онҳо ҳам дар таълими рӯзона ва ҳам дар фосилавӣ мушоҳида кардан мумкин аст.

Лексия дар дарс на танҳо вазифаҳои таълимиӣ, балки вазифаҳои назорат ва машваратиро низ иҷро меқунад. Вазифаи назораткунандай лексия аз он иборат аст, ки вай метавонад шакли назорати ҷории кори студентон гардад.

Таъинотияи машваратии лексия тавассути ҷавоб додан ба саволҳо дар давоми лексия ё дар охири лексия амалӣ карда мешавад..

Видеолексия бар хилофи вебинарҳо таъиноти назоратӣ ва машваратӣ надорад. Дар вебинар баранда имконият дорад, ки овоздиҳии интерактивӣ ташкил кунад, пурсиҳ гузаронад, ба саволҳои худ ҷавоб гирад ва муҳокимаи гурӯҳӣ ташкил кунад, усулҳои гуногунро барои ҷалби таваҷҷӯҳи иштирокчиёни вебинар истифода барад.

Бо вучуди ин, ҳангоми гузаронидани ҳам видеолексияҳо ва ҳам вебинарҳо бо мақсади назорати раванди таълим ва назорати азхудкуни маводи пешниҳодшуда бояд воситаҳои назорати доимии донишшандӯзӣ дар шакли системаҳои автоматиқунондашудаи тестӣ ҷорӣ карда шавад [4].


Вебинар ҳамчун интернет - технологияи иттилоотӣ дар солҳои охир хеле маъмул гаштааст, зеро он имкони ҳалли мушкилоти зерин медиҳад: сарфа кардани вақт, ғани гардонидани мавод бо маводҳои гуногуни (графикҳо, аксҳо, видеоҳо, гиперҳаволаҳо бо истинодҳои воеии онлайн ба саҳифаҳо, презентатсияҳо). Илова бар ин, вебинар имкон медиҳад, ки ҳамзамон тавассути ҷат бо пайвастӣ онлайн дигар баромадкунандагон (коршиносон), намоиш иштирокчиёни дар экрани компьютерӣ (мизи) баранда, пайваст кардани таҳтаи интерактивӣ (масалан, барои тасвири лаҳзае, равшан кардани минтақа ва гайра).

Вебинар (аз забони англісій «webinar», ихтисораш аз «Web-seminar») чорабинии онлайн (семинар, лексия, курс, презентацияи виртуалӣ, тренинги видеой, конференси онлайн, чорабинихои маркетингӣ, воҳӯриҳои онлайн, воҳӯриҳо, мусоҳибаҳои видеой ва гайра) бо истифодаи Web-технологияҳои дар речай пахши мустақим, мебошад. Дар вебинараҳо ҳар як иштирокчӣ новобаста аз ҷойгиршавии ҷуғрофӣ аз сухангӯи пешбар дур мебошад [13].

Иштирокчиёни вебинар тибқи соати пешаки бо баранда мувофиқашуда ба утоқи виртуалие, тавассути браузерҳо (Internet Explorer, Firefox, Опера ва гайра) доҳил мешавад ва он ба «аудитория»-и маҷозӣ табдил мейбад, ки ҳамаи иштирокчиёнро муттаҳид мекунад. Иштирокчи метавонед дар вакти пешниҳодшуда ба вебинар пайваст шавад ва агар иштирок карда натавонад сабти видеоро тамошо кунад.

Якчанд барномаҳои иттилоотии коммуникатсионие, ки имконияти гузаронидани дарсҳои вебинар доранд мавҷуд мебошад. Ба сифати муҳити таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ чунин платформаҳо ба монанди Zoom, Microsoft Teams, Moodle, Google Forms ва имкониятҳои сомонаи таҳсилоти фосилавӣ васеъ истифода бурда мешавад. Функцияҳои чунин платформаҳо имконияти васеи гузаронидани шаклҳои гуногуни машгулиятҳо: лексияҳо, семинарҳо, машваратҳо, назорат ва санчиши сатҳи дониш (онлайн - пурсиш, онлайн – тест, баҳогузории иҷрои вазифаҳо барои кори мустақилона ва г.) мубодилаи паёмакҳо (чатҳо, форумҳо, конференсияҳо ва г.), намоиши экран, ҳимояи корҳои курсӣ ва рисолаҳои хатми таҳассусӣ ба роҳ монда шавад. Дар таҳсилоти фосилавии Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осими дар шаҳри Хӯҷанд дарсҳои вебинар тариқи сомонаи fosilavi.tj модули «ВЕБИНАР» ба роҳ монда шудааст.

Гузаштани дарсҳо тариқи веюинар чунин натиҷаҳо нишон дод: давомоти донишҷӯён дар дарсҳои он-лайн нисбат ба солҳои пештара то 60% хуб шуд, фаъолнокии донишҷӯён дар раванди дарси он-лайн беҳтар гардид, сифати иҷрои корҳои мустақилонаи назоратӣ беҳтар гардид, зеро донишҷӯён имконияти ба саволҳо гирифтани ҷавобҳоро пайдо карданд [5, с. 6]



Расми 1. Тарзи воридшавӣ ба вебинар аз кабинети фаниӣ ва лаҳзаҳо аз дарсҳои вебинар дар гурӯҳҳои академӣ

Вебинар дарсҳо хусусиятҳои дедактикаи зерин доданд:

1. Муаллим метавонад аз тамоми воситаҳои назорат фаъолияти азхудкунии донишчӯёнро истифода баранд. Дар мисоли: таъсири нутқ, имову ишора, ифодаи чехра, маводҳои гуногуни тасвирий, усулҳои ҷалби таваҷҷуҳ.

2. Вебинар дарсҳо намоиши хуби маводи тасвириро таъмин менамояд.

3. Дар дарсҳои вебинар нутқи устод аз тарафи донишчӯён беҳтар дарк карда мешавад бо назардошти он, ки нутқи баранда ба талабот ҷавобгу бошад (диксияи баранда, тозагии фонетикии нутқ, муҳтасар будани матн). Ҳангоми кор бо видеолексия, тамошои инфиридорӣ ё дар вебинар, ҳаҷм ва тембери садо метавонад мувофиқи афзалиятҳои шахсӣ муқаррар карда шавад.

4. Дар вебинар-дарсҳо қобилияти фардикунонии суръати таълим мувофиқи қобилиятҳо ва ҳадафҳои донишчӯ тарики таваққуфҳо, такрори нишон додани порчаҳо, тағир додани суръати видеолексия, бо воситаи сабт кардани вебинар ба намуди лексияи видеой, таъмин кардан мумкин аст.

Бояд қайд карда шавад, ки устодони таҳсилоти фосилавии Донишкада солҳо боз маҳорати худро бо мақсади барои студентон пешниҳод кардани маводи шавковар маҳорати худро дар сабти видеолексияҳо сайкал дода истодаанд, зоро барои он, ки дарсҳои вебинар бе ягон душворӣ, «осон ва ҳамвон» ва ҷолиби диққат гузаранд таҷрибаи зиёд дошта, омодагии ҷиддӣ бояд дошт. Истифодаи вебинарҳо имкон медиҳад, ки раванди таълим пурсамар, шавковар ва серталаб гузарад.

Дар натиҷаи таҳлилҳои дарсҳои вебинар, ки аз тарафи устодони Донишкада гузаронида шуд якчанд ҳусусиятҳои дарсҳои формати зерин муайян карда шуд, аз ҷумла вебинар ҳамчун технологияи нави коммуникатсионӣ дорои потенсиали бузурге мебошад, ки дар баробари сарфаи вақт шаклҳои нави муоширатро пешниҳод менамояд. Истифодаи вебинар дар раванди таълим на танҳо расонидани иттилоотро ба донишчӯён осон мекунад, балки имкон медиҳад, ки шаклҳои нави таълим фаъолона инкишоф дихад. Ягона шарти кори самаранок дар речай вебинар дастгирии техникий, яъне будани дастгоҳ бо браузери веб, гӯшмонак, камераи веб ва канали хуби интернетӣ мебошад.

Бартарияти вебинарҳо аз интернет-конференсияҳо ва семинарҳои интернетӣ ин осонтар ташкил кардани он ва интерактивӣ будани ин намуди ҷорабинӣ мебошад. Барои онҳое, ки меҳоҳанд вебинар баргузор кунанд

Ҳоло доираи васеи платформаҳо ва хидматҳо мавҷуданд, ки қобилияти паҳш ва сабти вебинарро дорад.

Гузаронидани дарсҳои зиёди вебинар нишон дод, ки давомнокии вебинар на бештар аз 1,5 соат аст, ки аз он дарсҳои лексионӣ набояд аз 45 дақика зиёд бошад, зоро диққати шунавандай «виртуалӣ» - ро ҷалб кардан мушкил аст.

Барои дастрас кардани дарсҳои вебинар бояд иштирокчиёни дорои таҷҳизотҳои зерин бошанд:

1. компютер бо шабакаи интернетии на камтар аз 512 кбит/с;

2. камераи видеой (ё 2 камераи видеой, агар якчанд баромадкунандагон бошанд. Дар ин ҳолат як монитор иловагӣ барои намоиш тавсия дода мешавад);

3. микрофон ё маҷмуи микрофонҳо (микрофонҳои дарунсоҳт мувофиқанд зоро онҳо акси садо медиҳанд ва ҳангоми ҳомӯш кардани танзимоти иловагӣ талаб мекунанд);

4. баландгӯякҳо ё колонкаҳо, агар иштирокчиёни курс аксуламали аудиоӣ таъмин кардан ҳоҳанд;

5. компютери иловагӣ бо дастрасии интернет ва гӯшмонакҳо барои дастгирии техникий ва тағтиши алоқа.

Ташкилкунандагони вебинар пешакӣ платформаҳои веб-хизматиро барои баргузории вебинар муайян мекунанд. Ҳангоми интиҳоб, бояд ба параметрҳои зерин диққат дода шавад:

- оё вебинари ташкилшаванда ҷорабинҳои ҷудогонаанд ё яқ қисми ҷузъҳои таҳсилоти фосилавӣ;

- шумораи таҳминии иштирокчиёни вебинар;

- басомади гузаронидани вебинарҳо;

- имкониятҳои пешниҳоднамудаи воситаҳои бақайдигирии онлайн дарсҳо;

- шаклҳо ва пуршиҳо, нармавзори дастгирӣ, имконоти ҳамгирӣ бо вебсайти ташкилкунанда, баррасиҳо, сабти вебинар ва г.)

Пас аз муайян кардани маҷмуи параметрҳои зарурӣ беҳтарин вариант – платформа барои вебинар интиҳоб карда мешавад (масалан, webex.com, gotomeeting.com ё русӣ, webinar.ru, v-class.ru, Microsoft Teams).

Ташкилкунанди семинарҳои онлайнни хориҷӣ Jeremiah Owyang 10 марҳилаи асосии омодагӣ ва баргузории вебинари самаранокро қайд кардааст: **Philosophy** (аз нуқтаи назари фалсафа наздик шудан ба аудитория), **Purpose** (мақсад), **Planning** (банақшагирӣ, яъне ҳам аз нуқтаи назари таъминоти техникӣ ва ҳам аз нуқтаи назари ташкилӣ), **Professionals** (командони ташкилкунандагон), **Programming of Content** (инкишоф мазмун), **Promotion** (Пешбарӣ), **Preparation and Practice** (омодагӣ ва таҷриба), **Performance** (бевосита иҷрои вебинар), **Pursuit** (пайгирӣ) ва **Post Mortem** (тахлил) [14].

Бояд қайд кард, ки барои пурсамар гузаронидани вебнарҳо ташкилотчиён бояд якчанд талаботҳоро иҷро кунанд:

- **Намуди вебинар.** Аз тарафи ташкилотчиён мавзӯъ, санаи чорабинӣ ва намуди вебинар бояд интихоб карда шавад. Намуди вебинарҳо мешаванд: кушода (яъне ҳар кас метавонад ҳамроҳ шавад) ё пӯшида (дастрасӣ танҳо бо сабти қаблӣ / пароли мушаххас - масалан, ҳангоми ташкили пулакӣ ё вебинарҳои корпоративӣ). Ташкилкунандагон шакли вебинарро аз рӯи шумораи лекторҳо бояд муайян кунанд. Kami Griffiths ва Chris Peters дар мақолаи «10 қадам барои банақшагирии вебинар муваффақ» якчанд намуди вебинарро пешниҳод кардаанд [10, с. 11].

Намуди вебинар	Чиҳатҳои мусбӣ	Чиҳатҳои манғӣ
Услуби як баранда, яъне як шахс маводро маърифӣ мекунад ва ҳам ба саволҳо ҷавоб медиҳад	Шумораи ками одамонро бо асбобҳои вебинар бояд шинос кард.	Баъзе шунавандагон аз додани саволҳо худдорӣ мекунанд.
Услуби мусоҳиба - ба лектор як қатор саволҳои мусоҳиба дода мешавад	2 овоз - формати ҷолибтар. Барандаи вебинар шунавандагонро ташвиқ мекунад, ки ба дастури ўпайравӣ кунанд ва ба лектор савол диханд	Шумораи бештари одамонро бо асбобҳои вебинар бояд омӯзонд. Банақшагирии вебинар мушкилтар мешавад
Мубоҳисаи амсилаҳозардашуда.	Дар вебинар иштирокчиёни зиёд маҳсу мунозира мекунанд, ки ин боиси бештар шавковар гузаштани вебинар мегардад	Банақшагирии вебинар душвортар мешавад. Душвори дар он ифода меёбад, ки агар иштирокчиён дар як вақт сухан гӯянд.
Вебинари интерактивӣ. Шунавандагон дар раванди вебинар иштирок мекунанд	Дар ҳолати бомуваффақият гузаштани вебинар, иштирокчиён мавзуи вебинарро хеле беҳтар мепроизанд.	Танҳо дар як гурӯҳи хурд ва бо ташкилкунандай ботаҷриба (модератор) имконпазир аст.

- **Интихоби вақти гузаронидани вебинар.** Агар вебинар барои иштироки дастаҷамъонаи намояндагони муассисаҳо ва ташкилотҳои гуногун пешбинӣ шуда бошад, пас вақти гузаронидани вебинар бояд мувоғики ҷадвали кории ин муассисаҳо интихоб карда шавад. Агар вебинар барои шунавандагони минтақаҳои гуногуни вақт пешбинӣ шуда бошад, ташкилотчиин вебинар вақти беҳтаринро барои ҳамаи иштирокчиён бояд интихоб кунад.

- **Огоҳонидани иштирокчиёни вебинар.** Огоҳонидани иштирокчиёни вебинар тавассути Интернет, таблиғот дар вебсайтҳои мавзӯй ва фиристодан огоҳномаҳо ба суроғаҳои ташкилотҳо ва мутахассисоне, ки дар мавзуи вебинар кор мекунанд, амалӣ карда мешавад. Вақти оптималии фиристодани почта: дар сурати кор бо ташкилотҳо - огоҳӣ 2 ҳафта пеш, пас ёдраскунӣ 1-2 рӯз пеш ва дар рӯзи вебинар мебошад. Ҳангоми кор бевосита бо шунавандагон бошад 1 ҳафта, 1 рузу 1 соат пеш аз оғози маҷлис аст. Бояд қайд кард, ки дар мактуби даъватӣ муҳим аст, ки минтақаи вақт, ки дар он вебинар ба нақша гирифта шудааст, нишон дода шавад, инчунин тамоми талаботи техникӣ барои иштирокчиён ва беҳтараш тамосҳои мутахассиси техникӣ пешниҳод карда шавад.

- **Масъалаҳои техникӣ.** Ҳангоми гузаронидани вебинар, ба ҷуз сухангӯи мустақим ва ташкилоҳии вебинар, дар компютерҳои алоҳида мутахассиси техникӣ ва модератор доштан лозим аст. Вазифаи яқум ин ҳалли масъалаҳои техникӣ ҳангоми гузаронидани сұхбат, дуюм тасниф ва омода кардани саволҳо аз шунавандагон, интиқол ба сухангӯ дар охири сухан, инчунин ба кор андохтани воситаҳои бозгашт ва гайра. Гайр аз он, баранда бояд бо асбобҳо ва имкониятҳои система шинос шавад.

- **Санчиши система.** Санчиши система барои ташкили вебинар марҳилаи зарурӣ аст, зеро баргузории чорабинӣ дар формати вебинар аз омилҳои зиёд вобаста аст: танзимоти камераи видео, микрофон, параметрҳои хӯҷра (равшаний, замана ва сатҳи садо, параметрҳои намоиши презентатсия ва гайра.). Барои вебинарҳои пулакӣ, як ё ду рӯз пеш аз вебинар гузаронидани як чорабинии иловагии санчишӣ бо шунавандагон тавсия дода мешавад, то ки барои ҳалли мушкилоти техникӣ иштирокчиён вақт пайдо кунад (бо иштироки мутахассисони техникии ҳарду ҷониб гузаронида шавад). Таҷрибаи санчиши «оғоз кардани» вебинар ним соат то як соат пеш аз баргузории он мавҷуд аст - ин ба шунавандагон кумак мекунад, ки танзимот ва сифати пайвастшавиро тафтиш кунанд ва инчунин иштирокчиёни пешакӣ пайвастшударо нигоҳ доранд.

- **Қоидаҳои вақти вебинар.** Тавсия дода мешавад, ки гузориши асосиро на дар оғози вебинар, балки пас аз 5-10 дақиқа оғоз намуда, ба шунавандагон вақти пайвастшавӣ дода шавад. Ин давра метавонад барои эълони рӯйдодҳои минбаъда ё муқаддимаи умумӣ дар мавзуи вебинар истифода шавад.

- **Масъалаҳои пас аз анҷоми вебинар.** Дар оғози чорабинӣ масъалаҳои техникӣ ва ташкилии вебинар низ баррасӣ карда мешаванд. Саволҳои муҳим – қобилияти сабти маводҳо пас аз вебинар, хӯҷҷатҳо (сертификатҳо) аз рӯи натиҷаҳои вебинар, тартиби пешниҳоди саволҳо ба маърузачӣ, низомномаи корӣ. Лутфан қайд карда мешавад, ки вақти оптималии вебинар на бештар аз 90 дақиқа аст, тавсияи стандартӣ барои худи гузориш 45-50 дақиқа ва вақти бοқимонда барои саволҳо ва шарҳҳои шунавандагон аст. Пас аз анҷоми вебинар ба ҳамаи иштирокчиён маводи таълимӣ ё нишон додани суроғаи интернетӣ дар сурати нашри иттилоот ва маводи таълимӣ дар интернет ё сабти вебинар, инчунин ба шарикон ва иштирокчиёни вебинар маълумоти иловагӣ, эълони рӯйдодҳои оянда, фиристода мешавад. Дар асоси натиҷаҳои вебинар таҳлили чорабинӣ гузаронида мешавад.

Ҳангоми омода кардани вебинар, бояд донист, ки вебинар на танҳо пахши интернетии лексия ё семинари муқаррарӣ, балки як намуди алоҳидаи рӯйнамо (презентатсия) мебошад.

Аввалин нуқтаи муҳим дар вебинар мазмуни воқеии гузориш аст. Дар ин ҷо омилҳои зеринро бояд қайд кард [12, с. 13]:

- **Речаси вебинар.** Тавре ки дар боло зикр гардид, вақти оптималии вебинар на бештар аз 90 дақиқа аст, ки бояд дар ин вақт муқаддима, муаррифӣ, ҷавоб додан ба саволҳо ва шарҳҳоро шунида шавад.

- **Мавзӯи гузории.** Ба маърузачӣ тавсия дода мешавад, ки дикқати худро ба мавзуи асосӣ ҷалб намояд. Шунавандагон, ҷун қоида, ба омилҳои зерин бештар дикқати худро ҷалб мекунанд: онҳо маводи презентатсияро мебинанд, ҷеҳраи баранда ва равзанаҳои сұхбатро мебинанд ва нутқи лекторро мешунаванд. Аз ин рӯ, ҳам маводи муаррифӣ ва ҳам нутқ бояд бодикӯат омода карда шаванд. Дар равзанаҳои ҷондӯши мавзӯи гузории тавсия дода шавад.

- **Маводҳои рӯйнамо.** Он бояд иттилоотӣ бошад, аммо иттилооти зиёд надошта бошад. Шрифт набояд хеле хурд бошад, рангҳо бояд баланд ва аён бошанд. Бояд ҳамеша таъсири эҳтимолии муоширати пастсифатро ба тасвири сифаташ паст ба назар гирифта шавад.

- **Тағијроти тасвир.** Тағијроти зуд-зуди тасвир тавсия дода намешавад. Бояд қайд кард, ки дар баъзе ҳолатҳо ақибмонии садо аз акс дида мешавад, бинобар ҳамин ҳолат бояд назорат ва танзим карда шавад.

- **Оҳанги лексия.** Ҳангоми пешниҳоди маълумот дар вебинар, дикқати шунавандагон ба осонӣ парешон мешавад. Бинобар ин оҳанги лекцияро тағъир додан, саволҳо додан, навъи ахбороти додашударо тағъир додан, қобили қабул аст. Вазифаи асосии маърузачӣ натанҳо ҳондани матн, балки ин шарҳу эзоҳ додани маводи презентатсия мебошад. Ба лектор тавсия дода мешавад, ки аудиторияи онлайнро ҳамчун як гурӯҳи 30-50 нафар қабул кунад.

Илова бар ин, барои худи лектор тавсияҳои алоҳида дода мешавад:

- намуди зоҳирӣ (бо назардошти пахши видео): лектор бояд либоси oddī, то ҳадди имкон пӯшида, бидуни унсурҳои дурахшон бояд пӯшад.

• аз рӯи рафтор: ҳангоми истифодаи камераи видео, лектор бояд дар хотир дорад, ки «ба тамошобин» нигоҳ қунад, яъне ба камера. Доимо ба дур нигоҳ қардан ҳамчун парешонӣ аз мавзуъ, бетаваҷҷуҳӣ ва бепарвой қабул қарда мешавад. Инчунин бояд ба назар гирифт, ки имову ишора набояд аз ҳад зиёд ва суд бошад.

• барои суханронӣ: тавсия дода мешавад, ки суръати суханронӣ набояд тез бошад, яъне на бештар аз 120 калима дар як дақиқа, зоро ҳангоми интиқоли маълумот тавассути Интернет аксар вакт садо дар муқоиса бо тасвири слайдҳо дер мемонад, инчунин «барҳӯрди» бастаҳои садо ба якдигар ба амал меояд.

Бояд қайд қарда шавад, ки одатан фикру мулохизаҳо аз шунавандагон тавассути чат ё тавассути пайвастҳои видеогии ягона меоянд. Аммо мутолиаи чат лекторро парешон мекунад, алоқаи видеогии шунавандагон на ҳамеша ба маъруза мувоғиқ аст. Баръакси рӯйдодҳои рӯ ба рӯ, ки дар он лектор метавонад вокуниши шунавандагонро ба таври визуалий муайян қунад, вебинар паймоиш барои маъruzachi хеле мушкилтар аст. Аз ин рӯ, мумкин аст, ки мунтазам саволҳо барои ҷавоб дар чат ва гузаронидани пурсиҷҳои кӯтоҳ гузаронида шавад. Бояд ба назар гирифт, ки дар вақти пурсиҳ шомӯйӣ ба амал меояд, ки онро бо хикояи кӯтоҳ ё шарҳ додан рӯйгӯш кардан, беҳтар аст. Аз хомӯшии «дар эфир» бояд канорагирий кард.

Тавсия дода мешавад, ки дар охири гузориш, пас аз посух додан ба саволҳои шунавандагон маълумоти ташкилий такрор қарда шавад (аз кучо сабти вебинарро бояд гирифт ва гайра). Лектор метавонад вебинарҳои ояндаро эълон қунад [8].

Дар баробари дарсхои вебинар барои ташкили мубоҳисаҳои мавзуъбандӣ «Форум» истифода мешавад. Максади ин мубоҳисаҳо санчиши дараҷаи азҳудкунӣ нест, балки баҳо додан ба сатҳи қобилият ва фаҳмиши донишҷӯён ҳангоми татбиқи назария дар амал мебошад. Баъди соҳтани мавзуъ, ҳар як иштирокӣ метавонад ба он ҷавоб дихад ё ҷавоби мавҷударо шарҳ дихад. Барои ҳамроҳ шудан ба мубоҳиса, истифодабаранда метавонад рӯйхати мавзуъҳо ва ҷавобҳои дигаронро аз назар гузаронад.

Форум дар Moodle яке аз ҷузъҳои устувор ба ҳисоб меравад ва имконияти таъсири мутақобиларо фароҳам меорад. Якчанд намуди форумҳо мавҷуд аст [2, с.11]:

Форуми аҳборӣ: Ин форум барои ҳар як баҳши нав автоматӣ соҳта мешавад ва маъмулан номи «Эълон» мегирад. Дар ин форум танҳо омӯзгорон метавонанд мавзуъ омода қунанд, вале агар зарурат бошанд, онро метавон тағиیر дод. Он барои паҳн ва муҳокима кардани эълонҳои муҳим истифода мешавад.

Форуми омӯзгорон: Ин форум барои омӯзгорон дар ҳар як баҳш қушода мешавад ва танҳо барои омӯзгорон дастрас аст. Форум бояд барои донишҷӯён ноаён бошад. Он барои муҳокима кардани саволҳои ҷорӣ истифода мешавад.

Форуми умумӣ: Ин форум барои муҳокимаи суолҳои донишҷӯён ва лаҳзаҳои ташкилий пешбинӣ шудааст. Дар ин форум шогирдон метавонанд мавзуъ тартиб диханд. Форумро метавонанд худи иштирокчиён интиҳоб қунанд ва агар зарур бошад, онро бекор қунанд.

Ҳуҷуми зеҳни: Кор бо чунин форум аз ду марҳила иборат аст: дар марҳилаи аввал масъала гузошта мешавад ва муҳокима қардан манъ аст. Дар марҳилаи дуюм, муҳокима ва интиҳоби бештари масъалаҳои муносиб гузаронида мешавад.

Ҳалли масъалаҳои қушод: Пояи чунин масъала форуми навъи «Саволу ҷавоб» мебошад, ки донишҷӯён саволҳоро тартиб медиҳанд ва баъд аз аниқ қардани супориш, он супориши дигаронро дода метавонанд.

Музокираҳо: Омӯзгор як қатор муаммоҳои ҳалли ҳудро наёфта пешниҳод мекунад ва хонандагон ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд, ки онҳо ақидаҳои ҳудро асоснок мекунанд. Дар интиҳои музокира омӯзгор фаъолияти ҳар як шогирдро баҳо медиҳад.

Форум ҳамкорӣ ва таъсири мутақобилаи асинхронии иштирокчиёни баҳшро таъмин мекунад, ки яке аз принсипҳои асосии таълими фосилавӣ ва электронӣ мебошад. Иштирокчиён метавонанд дар ҷой ва суръати қулай робита қунанд.

Форумҳои дар сомонаи fosilavi.tj ҷуин намудҳо доранд:

Форуми стандартӣ барои муҳокимаи умумӣ, ки барои миқдори зиёди муҳокима истифода мешавад.

Форуми оддӣ, ки аз як мавзуъ иборат аст ва диққати иштирокчиёро ба як мавзуи аниқ ҷалб мекунад.

Форуми «Саволу ҷавоб», ки саволҳо аз ҷониби омӯзгор гузошта мешаванд ва донишҷӯён ба онҳо ҷавоб медиҳанд.

Барои ташкил кардани форум ва таъин кардани нақшҳо, дар майдони кории фанҳо равзани «Форум»-ро интихоб намудан лозим аст. Бо қушодани равзана майдони кори барои навиштани савол, дидани ҷавоб ва сабти файлҳо қушода мешавад.

The screenshot shows the 'Makroikhtisodiyat' (Macroics) platform interface. At the top, there's a navigation bar with a user profile icon, the platform name, and a search bar. Below it, a sidebar lists various menu items like 'Menon asosӣ', 'Saxifan asosӣ', 'Turbuxon man', etc. The main content area is titled 'Майдони корӣ' (Forum). It features a grid of icons representing different functions: 'Bazoflo', 'Matod', 'Kitobkhona', 'Test' (highlighted with a red arrow), 'Forum' (highlighted with a red arrow), 'Pechraft', 'Vazifaih xonagӣ', 'Elektronik fan', 'Oshor', 'Takmojot', 'Webinar', and 'Chadvali darssi'. Below this grid, a specific forum post is displayed. The post is from 'Akramova Zarriناhон Bashirovna' (Мувозинати макроиктисиодӣ. Модели Ad-AS) dated 02.07.2024 at 10:53:51. The text of the post discusses the Ad-AS model and its applications. There are buttons for 'Takmojot ON' and 'Sharx (0)'.

Дар хулоса бояд қайд кард, ки омӯзгорони Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осими дар шаҳри Ҳуҷанд солҳо маҳорати худро сайқал дода истодаанд, то ки дарсҳои назариявӣ ва амалий барои донишҷӯён воқеан шавқовар гардад ва бе мушкилий гузарад. Вебинари ҷолиб, «осон ва ҳамвор» ё видеолексияи ҳаяҷоновар низ дар асоси таҷрибаи зиёд ва омодагии ҷиддӣ соҳта мешавад. Истифодаи чунин намуди таълим имкон медиҳад, ки таҳсилоти фосилавӣ пурсамар, шавқовар ва серталаб гардад.

АДАБИЁТ:

1. Бобоҷонова, Н.И., Акрамова З.Б. Гузарбонидани дарсҳои амалий бо истифода аз воситиҳои рақами дар шакли фосилавии таълим / Н.И. Бобоҷонова, З.Б. Акрамова // Маводи конференсияи илмӣ -амалии ҷумҳуриявӣ «Истифодаи технологияҳои муосир дар раванди таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020 - 2040». Бахшида ба «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020 - 2040». Ҳуҷанд, 2023
2. Бобоҷонова, Н.И., Ҳасанов Ф.А., Каримова С.М. Роҳҳои баланд бардоштани самаранокии таҳсилоти фосилавӣ - Маводи конфронси илмӣ - амалии омӯзгорон, муҳаққикони ҷавон, докторантони Phd, магистрантон ва донишҷӯён баҳшида ба «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф», «Солҳои рушди саноат» ва Рӯзи илми тоҷик (28 апрели соли 2023) - Ҳуҷанд: Мехвари дониш, 2023.- Сах. 292-295)
3. Бободжанова, Н.И., Раҳимов А.А., Саиди Д.Р., Акрамова З.Б. Методические особенности преподавания теории вероятностей и методической статистики и использования обучающих веб-приложений для студентов дистанционного обучения. - Сборник материалов XXVII международной научно-практической конференции «Вызовы современности и стратегии развития общества в условиях новой реальности.-М.:Издательство «Экономическое образование» 2024. - 52 - 58 стр.
4. Бободжанова Н.И., Исомаддинова Р.М. Муллоджонов Н.М. Различные способы организации экзаменов для студентов дистанционного обучения - Сборник научных статей

- «Исследования в области гуманитарных наук: теория, методика, практика». - Ульяновск: Зебра, 2024.- 54 - 60 стр.
5. Бобоҷонова Н.И., Ақрамова З.Б., Раҳимов А.А., Муллоҷонов Н.М.- Web-заминаи омӯзиши ӯсули фаъоли таълими фанни назария эҳтимолият ва омори математикӣ барои донишҷӯёни таҳсилоти фосилавӣ. – Душанбе: 2024., Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (№2.) Бахши педагогӣ. (ISSN 2074-1847) – Душанбе 2025. 287–295 с.
 6. Иsomаддинова Р.М., Муллоҷонов Н.М. Афзалиятҳои технологияи иттилоотӣ дар ташкили раванди таҳсилоти фосилавӣ./Р.М.Иsomаддинова-Мачаллаи илмӣ-техникӣ «Паёми ДПДТТ ба номи академик М.С.Осими»-№1(18), 2021, Хучанд, ДПДТТХ. С.14-21.
 7. Иsomаддинова Р.М. Истифодаи технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар низоми такмили ихтисос./ Р.М.Иsomаддинова-Мачаллаи илмӣ-техникӣ «Паёми ДПДТТ ба номи академик М.С.Осими»-№3(12), 2019, Хучанд, ДПДТТХ. Саҳ 16-21.
 8. Раҳимов, А. А. Использование компьютерного моделирования в процессе обучения алгебре студентов технических направлений / А. А. Раҳимов//Вестник Сургутского государственного педагогического университета. – 2024. – № 1(88). – С. 49-61. – DOI 10.69571/SSPU.2024.88.1.023.
 9. Илм ва замон. Рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар меҳвари таваҷҷуҳи чомеаи Тоҷикистон URL: <https://ok.ru/dsx.tj/topic/> (Санаи муроҷиат 23.01.2024).
 10. Что такое веб-портал, какова их деятельность и виды, чем они отличаются от сайтов/[манбай электронӣ]. URL: https://codernet.ru/articles/web/chto_takoe_vebportal_kakova_ix_deyatelnost_i_vidyi_chem_oni_otlichayutsya_ot_sajtov/ / (санай истифодабарӣ: 25.12.21)
 11. Глобальная статистика: Регулярное исследование. Компания «SpyLOG», Москва. [манбай электронӣ].URL:<http://gs.spylog.ru/exarnple.phtml7icH15>. (санай истифодабарӣ:25.12.21)
 12. Пучкова Е.Б., Темнова Л.В., Сороқоумова Е.А., Чердымова Е.И. Готовность преподавателей вузов к дистанционной работе в период пандемии COVID-19 // Перспективы науки и образования. 2020. № 6 (48). С. 89–102. DOI: 10.32744/pse.2020.6.8
 13. Технология дистанционного обучения. [манбай электронӣ]. URL: <https://aujc.ru/texnologiya-distancionnogo-obucheniya/> (санай истифода барӣ:25.12.21)
 14. Steps for Planning a Successful Webinar.Kami Griffiths and Chris Peters - <http://www.techsoup.org/learningcenter/training/page11252.cfm>
 - 15.Rakhimov, A. A. Methodological features using the computer program Maple 18 in the research activity of students of technical universities at the lessons of higher mathematics / A. A. Rakhimov, D. G. Nabieva // , 16–17 ноября 2023 года, 2023. – P. 204-211. – EDN FEOSRZ.

REFERENCES:

1. Bobojonova N.I., Akramova Z.B. Conducting practical lessons using digital tools in the form of distance learning / N.I. Bobojonova, Z.B. Akramova // Materials of the Republican Scientific and Practical Conference "The Use of Modern Technologies in the Process of Teaching Natural, Exact and Mathematical Subjects in the Field of Science and Education for 2020 - 2040". Dedicated to "Twenty Years of Teaching and Development of Natural, Exact and Mathematical Subjects in the Field of Science and Education for 2020 - 2040. Khujand, 2023
2. Bobojonova N.I., Hasanov F.A., Karimova S.M. Ways to increase the effectiveness of distance education - Materials of the scientific-practical conference of teachers, young researchers, PhD candidates, master's students and students dedicated to "Twenty years of teaching and development of natural, exact and mathematical sciences in the field of science and education", "Years of industrial development" and Tajik Science Day (April 28, 2023) - Khujand: Mekhvari donish, 2023.- Pp. 292-295)
3. Bobodzhanova N.I., Rakhimov A.A., Saidi D.R., Akramova Z.B. Methodological features of teaching probability theory and methodological statistics and the use of educational web applications for distance education students. - Collection of materials of the XXVII international scientific and practical conference "Contemporary challenges and strategic development of society in the conditions of a new reality. - M.: Izdatelstvo "Economicheskoe obrazovano" 2024. - 52 - 58 p.

4. Bobodzhanova N.I., Isomaddinova R.M. Mullodjonov N.M. Various ways of organizing exams for students of distance learning - Collection of scientific articles "Research in the field of humanities: theory, methodology, practice". - Ulyanovsk: Zebra, 2024. - 54 - 60 pages.
5. Bobojhonova N.I., Akramova Z.B., Rahimov A.A., Mullojonov N.M. - Educational web-application is an active method of teaching the subject of probability theory and mathematical statistics for distance education students. – Dushanbe: 2024., Message of the National University of Tajikistan (№2.) Pedagogical Department. (ISSN 2074-1847) – Dushanbe 2025. 287–295 pp.
6. Isomaddinova R.M., Mullojonov N.M. Advantages of information technology in organizing the process of distance education./R.M. Isomaddinova-Scientific and technical journal “Message of the DPDTT named after academician M.S. Osimi”-№1(18), 2021, Khujand, DPDTTKh. Pp. 14-21.
7. Isomaddinova R.M. The use of information and communication technology in the professional development system. / R. M. Isomaddinova- Scientific and technical magazine "Message of the State Academician M. S. Osimi" - No. 3(12), 2019, Khujand, State State Technical University. Page 16-21.
8. Rakhimov, A. A. The use of computer modeling in the process of algebra training for students of technical directions / A. A. Rakhimov// Herald of Surgut State Pedagogical University. - 2024. - No. 1(88). - S. 49-61. - DOI 10.69571/SSPU.2024.88.1.023.
9. Science and time. Development of natural science, exact and mathematical subjects in the focus of attention of the Tajik society URL: <https://ok.ru/dsx.tj/topic/> (Date of application 23.01.2024).
10. What is the web portal, what are its activities and what are they different from сайтов/[electronic resource].
URL: https://codernet.ru/articles/web/chto_vebportal_kakova_ix_deyatelnost_i_vidyi_chem_oni_otlichayutsya_ot_sajtov/
(date of use: 25.12.21)
11. Global statistics: Regular survey. Company "SpyLOG", Moscow. [electronic resource]. URL: <http://gs.spylog.ru/exarnple.phtml7icH15>. (date of use: 25.12.21)
12. Puchkova E.B., Temnova L.V., Sorokoumova E.A., Cherdymova E.I. Readiness of university teachers for remote work in the period of the COVID-19 pandemic // Perspectives of science and education. 2020. No. 6 (48). S. 89–102. DOI: 10.32744/pse.2020.6.8
13. Distance learning technology. [electronic resource]. URL: <https://aujc.ru/texnologiya-distancionnogo-obucheniya/> (date of use: 25.12.21)
14. Steps for Planning a Successful Webinar. Kami Griffiths and Chris Peters - <http://www.techsoup.org/learningcenter/training/page11252.cfm>
15. Rakhimov, A. A. Methodological features using the computer program Maple 18 in the research activity of students of technical universities at the lessons of higher mathematics / A. A. Rakhimov, D. G. Nabieva // , November 16-17, 2023, 2023. - P. 204-211. – EDN FEOSRZ.